

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи доктории Маҳмадшоев Маҳмадшо Мирзошоевич дар мавзуи «Масъалаҳои асосии нақду сухансанҷии адабиёти тоҷику форсӣ дар асрҳои XVI-XVII» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологияз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01–Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ)

Дар замони Истиқолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳқики густардаи сарчашмаҳои таърихиву адабӣ ва муайян намудани ривоҷи нақду сухансанҷии даврони мавриди назар заминан мусоид фароҳам оварда шуд. Ба даст овардани сарчашмаҳои дasti аввал аз китобхонаҳои ватаниву хориҷӣ ва дар ин замина барасиву баргардонии ин осор ҷиҳати рӯи кор омадани рисолаҳои илмӣ аҳаммияти хоссе пайдо намуд. Дар шинохту барасии мазмун ва мундариҷаи сарчашмаҳои таърихиву адабӣ рисолаҳои илмӣ рӯи кор омада бошанд, ҳам перомуни нақду сухансанҷӣ ва таҳаввули тамоюлоти адабӣ, ҳамчунин афкори интиқодиву илмии осори садаҳои XVI-XVII таваҷҷӯҳи камтаре зоҳир шудааст. Ба ҳусус, ҷанбаҳои интиқодии тазкираҳо ва осори таърихиву улуми адабӣ ҳанӯз ба таври бояст таҳлилу барасӣ нагардидаанд. Аз ин нигоҳ таҳқиқоти анҷомдодаи Маҳмадшоев Маҳмадшо Мирзошоевич яке аз мавзӯъҳои муҳимму саривақтӣ ва камомӯҳта шуда мебошад, ки муҳаққиқ бо таҳлилу таснифи маводи фаровони адабиву таърихӣ, ки дар фосилаи дусад сол навишта шудаанд, муҳокима ва ҳулосаҳои илмии худро бо асноду далоили мұтамад ба субут расонидааст.

Диссертасияи доктории Маҳмадшоев М.М. аз муқаддима, ҷор боб, сездаҳ фасл, ҳафт зерфасл, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда фарогири 348 саҳифаи чопи компьютерӣ мебошад.

Дар муқаддимаи рисола оид ба мубрамӣ ва дараҷаи таҳқики мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳо ва навғониҳои илмӣ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертасия «Заминаҳои густариши нақду сухансанҷӣ дар адабиёти тоҷику форсӣ асрҳои XVI-XVII» унвон дошта, аз ду фасл иборат аст. Диссертант дар ин фаслҳо дар бораи давран мураккаб ва пуритилоғи таърихи ҳалқҳои Мовароуннаҳру Ҳурросон, авҷ гирифтани зиддиятҳои мазҳабӣ, густариши забони тоҷикӣ-форсӣ, ривоҷи адабиёти форсизабон дар қаламрави Ҳиндустон, дастгирини моддин суханварон аз ҷониби шоҳону мансабдорони сулолаи Темуриёни Ҳинд сухан ронда, дар поёни ҳар фасл ҳулосаҳои илмии худро баён намудааст. Аз таҳқиқоти М. Маҳмадшоев муайян мегардад, ки забон ва андешаи эронӣ ҳело пештар,

замони ворид шудани лашкари Қосим, ки миёни лашкараш шаст ҳазор эронӣ буданд, ба Ҳинд омадааст (сах.14).

Боби дуюми диссертатсия **Ливон нақди адабӣ ва ривоҷи онҳо дар адабиёти тоҷику форсии асрҳои XVI-XVII** номгузорӣ шуда, аз ду фасл ва ҳафт зерфасл иборат мебошад. Муҳаққиқ дар бораи навъҳои нақди аабӣ, амсоли нақди ахлоқӣ, нақди иҷтимоӣ, нақди равоншиносӣ, нақди маънӣ, нақди шуаро, нақди муаллифӣ дар осори шуарои асрҳои XVI-XVII баҳс намуда, рушди нақди ахлоқию таърихиро дар ин даврон таъкид намудааст.

Унвони боби сеюми диссертатсия **«Тазкиранависӣ ва рушди нақди адабӣ»** мебошад, ки аз панҷ фасл иборат аст ва дорои арзиши баланди илмист. Муҳаққиқ дар ин боб перомуни тазкиранависӣ дар ҳавзаҳои Мовароуннаҳру Ҳурӯсон ва қаламрави Ҳинд, усулҳои нақди шеър дар тазкираҳо, нигоҳи тазкиранависони давр ба шеъри гузаштагон, нақди шеъри ҳамзабонон дар тазкираҳо сухан ронда, замони ҳукмронии Темуриёни Ҳиндро, ки дар он даврон осори зиёди илмӣ ва адабиyo таърихӣ таълиф гардидаанд, даврони рушди адабиёти форсизабон дар шибҳи қораи Ҳинд хисобидааст (сах.32).

Асмои боби чорум **«Нақди шеър дар маҳфилҳои адабӣ»** мебошад ва аз ҷор фасл иборат аст. Унвонҷӯ дар ин боб атрофи масоили нақди шеър дар китобҳои адабиётшиносӣ ва осори дигар, маҳфилҳои адабӣ ва ривоҷи нақди шеър, муколамаву равобити адабии шоирон ва ҷойгоҳи нақдупешеър дар сарчашмаҳои адабии асрҳои XVI-XVII, нақди адабӣ дар шуруҳоти асрҳои XVI-XVII изҳори назар намуда, дуруст қайд намудааст, ки дар асрҳои мазкур дар ҳавзаҳои адабии Эрон, Варорӯд ва Ҳиндустан мактабҳои шарҳнависӣ фаъолият дошта, нисбат ба замони гузаштаву баъдӣ дар ҳамин даврон шарҳҳо бештар таълиф шудаанд (сах.44).

Дар баҳши ҳулосаҳои диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқ дар 27 банд оварда шуда, нақши ҳавзаҳо ва маҳфилҳои адабии Мовароуннаҳру Ҳурӯсон ва Ҳинд, тазкираҳову осори таърихӣ ва адабиётшиносиву ёддоштии асрҳои мазкурро ҷиҳати рушди нақдусухансанҷии асрҳои мадди назар таъкид намудааст.

Диссертант аз рӯи мавзӯи рисолаи илмиаш 1 монография, 32 мақолаи илмӣ ҷоп намудааст, ки 20 - тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.

Дар баробари арзиши зиёд автореферати диссертатсия холӣ аз камбудӣ нест. Ҳуб мешуд муаллифи рисола ному насаби олимони хориҷиро ба як шакл ва тарзи пурра меовард на ба шакли Е.Э. Бертельс, А.Н. Болдырев Э Браун, Футухӣ, Зарринкӯб, Маонӣ, Муҳаббатӣ ва г.(с.5-6).

Дар фасли чоруми боби чорум оид ба нақди шуруҳоти асрҳои XVI-XVII муаллиф маълумот овардааст, хуб мешуд дар оянда ҳангоми таълифи монография маълумоти ин фаслро бештару фарохтар намояд. Камбузидои мазкур ҷузъӣ буда, арзиши илмии автореферати диссертатсияро кам намесозанд.

Дар маҷмуъ, автореферати диссертатсияи Маҳмадшоев Маҳмадшо Мирзошоевич дар мавзуи «Масъалаҳои асосии нақду сухансанҷии адабиёти тоҷику форс дар асрҳои XVI-XVII» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ва ҷавобгӯ ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01–Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ) сазовор ва арзанда мебошад.

Доктори фанҳои филология,
профессори кафедраи забон
адабиёти ДДБ – Дилрабо Қувватова.

Номзоди фанҳои фалсафа оиди
филология (PhD), муаллими кафедраи забон
ва адабиёти ўзбеки ДДБ – Зарнигор Соҳибова

